

Роҳи Нав

Дарси 1 - Имон Овардан

Имон овардан чӣст?

Вақте, ки шумо бо ин се савол ҷавоби дуруст медиҳед:

1. Исо кист?
2. Исо барои шумо чӣ кор кард?
3. Ба Худо тавба карда Исои Худовандро ба дилатон даъват кардед?

"Зеро Худо ҷаҳонро ҷунон дӯст дошт, ки Писари ягонаи Худо дод, то ҳар кӣ ба Ӯ имон оварад, талаф нашавад, балки ҳаёти ҷовидонӣ ёбад." Юҳанно 3:16

Румиён 10:9-10

Одам чӣ гуна Исоро бояд эътироф кунад?

Одам чӣ хел имон меоварад?

Ва чӣ гуна эътироф мекунад?

Супориши ин ҳафта:

- Аз ёд кардани Юҳанно 3:16
- Тайёр бошед, ки имон овардан чист?

Дарси 2- Амалҳое, ки бо имон алоқа надоранд.

1. Оё риояи шариат имон овардан аст ё не? Хонед: Эфсӯсиён 2: 8-9 (сах.371).

- Ба воситаи чӣ наҷот ёфтаед? Имон ё кори савоб?
- Агар аз кори савоб бошад ин хел хондан мумкин аст:

"Зеро ки шумо бо файз ба воситаи *кори савоб* наҷот ёфтаед, ва ин на аз *Худо*, балки *кори инсон*, ва аз *аъмол аст*, то ки *ҳар* кас фахр *кунад*." Вале Каломи Худо ин хел наметӯяд!

"Зеро ки шумо бо файз ба воситаи----- наҷот ёфтаед, ва ин на аз-----, балки-----, ва аз аъмол-----, то ки — кас фахр-----".

- Ғалатиён 2:16
- Румиён 3:19-20
- Мақсади асосии шариат чӣ аст?
 - Мақсади кори савоб чӣ аст?

2. Имон овардан чанд роҳ дорад?

Хонед: Юҳанно 14:6, Аъмол 4:12, Ваҳй 1:18

Пас барои наҷот чанд роҳ ҳаст?

3. Соҳибқудрат киро қабул бояд кард?

- Матто 28:18-20- Ҳама қудрат дар Исо аст.
- Бо номи Исо дуо мекунем - Юҳанно 14:12-15
- Аъмол 19:11-20
- Ваҳй 1:17-18

4. Ман Исоро қабул мекунам ва ҳам чизҳои нағзро дар дини дигар.... ин имон овардан нест.

Шахси дудила- Яъқуб 1:6-12

Супориши ин ҳафта:

- Аз ёд кардани Румиён 10:9-10
- Тайёр бошед, ки мақсади кори савоб чӣ аст?

Дарси 3- Исо кӣ аст?

1. Писари Худо

- Луқо 1:32-35
- Юҳанно 1:14, 18
- 1 Вакоеънома 17:12-14 (саҳ. 630)

2. Каломи Худо

- Юҳанно 1:1-3, 14
Каломи Худо кӣ аст? «Калом ҷисм гардид», - Ин чӣ маъно дорад?

3. Наҷотдиҳанда - (Исо)

- Матто1:21
- (1) Юҳанно 4:14
- (1)Петрус 3:18

4. Худованд

- Дар Инҷил номи «Худованд» ё «устод» 340 бор бо номи Худованд зикр меёбад.
- Филиппиён 2: 5-11
- Румиён 10:9-10

5. Илоҳӣ

- Юҳанно 8:58
Исо гуфт: Ман пеш аз кӣ?
- Юҳанно 10:30
Ман ва Падар -----

Қўлассиён 2:8-10

Зеро ки дар Исо тамоми чӣ сокин аст?

Супориши ин ҳафта:

- - Аз ёд кардан: Луқо 1:35
- - Исои Масеҳ кӣ аст? Ҷавоб тайёр кунед.

Дарси 4 – Дуо

Дуо – гуфтугӯ бо Худо; дили мо бо дили Худо як мешавад.

Хонед: Матто 6:1-15

- Дуоҳои мо бояд чӣ хел набошанд? Матто 6:5
- Чӣ хел бояд бошанд - Матто 6:6

Матто 6:7- Монанди Халқҳо пургӯй накунед

1. барои намоиш бояд набошад
2. бояд на фақат _____ бошад.
3. Аз _____ дуо меғўзарем, на аз ёд мекунем.
4. " дуоҳои бемаъниро такрор накунед,,
(Форсӣ)
5. Дуо монанди зикр нест.

Қисмҳои дуо:

1. Худо- Падари мо, Падари осмонӣ, Худои ҷонбаш.
2. Худоро мо "Ту,, меғўем. У наздиктарини мост.
3. Ситоиш шукргузори эътироф ва илтимос
4. Ба номи Исо

Юҳанно 15:16, 16:23-24

Супориши ин ҳафта:

- Матто 6:9-13, ин ҳафта ин дуохоро нигоҳ кунед ва ёрӣ аз инҳо пайдо кунед.
- Аз ёд кардан: Маркӯс 11:24- "Бинобарин ин ба шӯмо мегӯям: ҳар чӣ дар дуо хоҳиш мекунад, яқин бидонед, ки онро пайдо хоҳед кард."
- Дарси ҳафтаи дигар дуо кардан.

Дарси 5 - Шаҳодат

(1) Петрус 3:15 - Мо барои чӣ бояд тайёр бошем?

Шаҳодати Павлус чӣ хел буд?

Аъмол 21:37-22:16

1. Пеш аз имон овардан

Аъмол 22:1-3

- Зиндагии ман чӣ хел буд?
- Маъноии ҳаёти ман чӣ буд?

2. Чӣ хел имон овардам? 22:4-16

- Чӣ воқеа шуд?
- Ман чӣ хел бо башорати Исо шинос шудам?
- Дар бораи имон оварданро ҳам нақл кунед.

- Ақидаи ман:
А. Ман гуноҳкор ҳастам.
Б. Исо писари Худо ва фақат ба воситаи Ӯ роҳи наҷот ёфтган аст.

3. Аз ҳамоно вазит ҳаёти шумо чӣ таъвир шуд?

Башорат – Филемон 6

4. Як оятро бо шаҳодат пайваст кунед.

Аз кадом оят фаҳмидед, ки шумо муҳтоҷи наҷот ҳастед?

Дарси 6 - Робита бо Худо

Чи хел шаҳодат медиҳед?

1. Дар бораи худ нақл кунед: ба монанди ман; маро..
2. Муфассал даркор 3 ё 4 дақиқа
3. Сухани шумо бояд Исои Масеҳро баланд кунад — на худатонро.
4. Каломи Худоро истифода баред.
5. Вақте шаҳодат медиҳед, шунаванда бояд фаҳмад, ки чӣ хел кас метавонад имон оварад.

Супориши ин ҳафта:

1. Шаҳодат тайёр кунед ва ҳафтаи дигар нақл кунед.
2. Дуо кунед, ки ба каси дигар шаҳодататонро нақл кунед.
3. Аз ёд кардан: Забур 106:2- "Наҷотёфтагони Худованд бигӯянд, ки онҳоро Ё аз дасти душман раҳо кардааст."

1. Намунаи Исо - Маркус 1:35

- Саҳар хестан - барвақт
- Ҷои танҳой - чое, ки одам нест
- Дуо гуфтан

2. Ехушаъ 1:8 (сах. 329)

А. Аз даҳони ту дур нашавад

- Каломи Худоро медонед.
- Каломаш наздик ҳаст
- Ҳама вақт дар бораи ин гап мезанем

(1) Петрус 2:2 – "Чун кудакони навзод муштоқи ширии поки Калом бошед."

Б. Вақти хондан

Рӯзу шаб

Ҳар рӯз навиштаҳоро санҷида мебаромаданд.

(Аъмол 17:11)

В. Амал кунед

Г. Натиҷа

- Хушбахт шудан
- Муваффақ шудан

3. Чӣ хел ҳар рӯз бо Худо алоқа пайдо кардан мумкин?

А. Дуо

Забур 118:18. "Чашмони маро воз кун то ки аз тавроти Ту корҳои аҷоибро бубинам."

Б. Як матнро хонед

- Як боб ё як ҷанҷ чумла

В. Ба инҳо ҷавоб ёбед.

- Ин чизҳое ки ҳозир хондам - чӣ маънӣ доранд?
- Чӣ хел ин чизҳоро ба амал оварда метавонам?
- Ин ҷо чӣ ҳаст, ки бо Худо ибодат кардан мумкин бошад?

Супориши ин ҳафта:

- Аз ёд кардан: Еҳушаъ 1:8
- Чизеро ки хондаед, нақл кунед.

Дарси 7 - Машғулиятҳои Рӯҳонӣ

1. (1) Тимотиюс 4:7-8

Худро дар диндорӣ машқ деҳ

- Машқ мушкил аст
- Худдорӣ даркор аст.
- Машаққат аст
- Фоиданок аст
- Машқи Рӯҳонӣ
- Масалҳо 23:12 "Дили худро ба насиҳат моил намо."

2. Луқо 9:23

А. Худро инкор кунед. На иродаи ман, балки иродаи ту бигзор ба амал ояд.

Б. Салиби худро бардор

"Ман ҳар рӯз бо марг рӯ ба рӯ мешавам" (1 Қур. 15:31).

В. Маро пайравӣ намоед

Супориши ин ҳафта:

- Чӣ хондед? Нақл тайёр кунед
- Аз ёд кардан: "Худро дар диндорӣ машқ деҳ, зеро ки машқи ҷисмонӣ кам фоида дорад вале диндорӣ барои ҳама чиз фоиданок аст, ки ваъдаи ҳаёти ҳозира ва ояндаро дорад." (1) Ба Тимотиюс 4: 7-8

Дарси 8 – Ба Китоби Муқаддас диққат додан даркор

1. Хондани Китоби Муқаддас баракат аст
 - Луқо 11:28
 - Забур 1:1

2. Аз панди Худо гӯш кунед
(Мавъиза) Насиҳат
Румиён 10:17

“Пас имон аз шунидани вазъ аст **ва** шунидани вазъ ба воситаи Каломи Худо!”

3. Хондани Китоби Муқаддас
(1) Тимотиус 4:13. То вақти омаданам ба қироат, насихат
ва таълим машғул шав”
 - Дар ҷамоат
 - Ҳар рӯз
 - Бо якдигар
4. Матто 4:4
 - Вақт ёфтан даркор
 - Бо усули худ

Аз ёд кардан: "Каломи Ту чароғ аст барои поям ва барои роҳам." Забур 118:105

Дарси 9 – Китоби Муқаддасро омӯхтан даркор

3 Намуна

1. Эзро 7:10 (саҳ 713)
 - Дили худро моил карда буд
 - Маънидод кунед, тафсир кунед (Мушоҳида кунед, алоқаманд кунед ва рафтор кунед)
 - Онро ба амал овардан.
 - Таълим диҳед
2. Аъмол 17:11
 - Равшанфикр будан
 - Бо диққат санҷидан
 - Ин дуруст аст ё не?

Аз ёд кардан: "Яҳудиёни он чо назар ба аҳли Таслӯникӣ равшанфикртар будан, бо иштиёқи комил каломро гӯш мекарданд ва ҳар рӯз Навиштаҳоро санҷида мебароманд, то бидонанд, ки оё дар ҳақиқат ҳамин тавр аст ё не." Аъмол 17:11

Дарси 10 – Китоби Муқаддасро аз ёд кунед

1. Қудрати Рӯхонӣ

Забур 118:11 – “Сухани Туро дар дили худ ниҳон доштам, то ки пеши Ту хато накунам”.

Қулласиён 3:2- Дар бораи он чӣ дар афроз аст, фикр кунед, на дар бораи он чӣ бар замин аст.

Матто 4:1-11- Ҷавоби Исо

2. ёрӣ ва фоидаро ёд кунӣ

- Имони мо қудрат мегирад
- Дар бораи башорат додан ёрӣ медиҳад
- Дар бораи роҳбарӣ ёрӣ медиҳад
- Забур 118:97 Дар бораи фикру хаёл ёрӣ медиҳад.

Чӣ хел аз ёд кардан мумкин аст?

1. Нақша тайер кунед
2. Оятҳоро нависед
3. Сурат кашед - Забур 118:11
4. Ҳамаро аз ёд кунед
5. Такрор ва фикр кунед
6. Мақсади асосӣ рӯхонӣ аст, фаромӯш накунед.

Аз ёд кардан:

- Забур 118:11 – “Сухани Туро дар дили худ ниҳон доштам, то ки пеши Ту хато накунам.”

Дарси 11 - Фикру андеша

Фикри чуқур дар бораи Каломи Худо ва ҳадафи он ин аст, ки фаҳманд ва амалу ибодат кунанд.

- Забур 118:15,23,22,48,78,97,99,148.

- Ба хотир гирифтани?
- Ба ёд овардан
- Зикр кардан

Филлипиён 4:8

Чӣ хел фикру хаёл кунем?

1. Матн интиҳоб кунед
 - Вақти ибодат мумкин аст як оят ё як ҷумларо тафсир кардан.
 - Аъмоли Исо
 - Хислати Худо
2. Роҳҳои гуногун, такрор кунед
Юҳанно 11:25 “Ман қиёмат ва ҳаёт ҳастам”, таъкид кардан.
3. Оятҳоро содда карда нависед.
4. Амал кардан натиҷаи фикру хаёл аст.
5. Бо матн ё бо як ду ҷумла ибодат кунед
6. Саросема набошед
 - Агар саросема хонед ҳеҷ чизро намефаҳмед
7. Ин чизҳо барои фикру хаёл кардан мумкин ҳастанд:
 - Каломи Худо

- Офариниши Худо
- Насиби Худо
- Хислати Худо

Супориши ин ҳафта:

- Як оят интихоб кунед ва андеша кунед.
- Аз ёд кардан: "Хуллас, эй бародарон, ҳар он чӣ рост ва ҳалол аст, боинсоф аст, пок аст, хушоянд аст, шоёни таҳсин аст, ҳар эҳсон ва ҳамде ки бошад — дар бораи онҳо фикр кунед." Филиппиён 4:8

Дарси 12 - Амал кунед

Яъқуб 1:22-27

- Ичроқунандагони Каломи Худо бошед
- На фақат шунавандагон
- Ояти 25: Хушо он кас – ичроқунандааст.
- Диндор кист? Ояти 26-27
- Ба каси дигар ёрӣ медиҳад ва мисли ин дунё зиндагонӣ намекунад.

Юҳанно 13:17 – "Ҳар гоҳ инро донистед хушо шумо, агар инро ба амал оваред".

Аз ёд кардан: "Пас ичроқунандагони калом бошед, на фақат шунавандагоне ки худро фиреб медиҳанд." Яъқуб1:22

Дарси 13 - Таъмид гирифтанд

1. Образ ё шахсияти

Матто 3:13-12

Барои чӣ?

Яҳё Ёро қабул мекунад ?

Адолат нишон медиҳад ?

Рӯҳи Худо омад ?

Кучо буд?

Ўрдун - Ҷои умумӣ

Хатарнок буд? Чӣ хел?

Матто 11:12 ба ҳабсхона рафт

14:1-11 Қатли Яҳё

Матто 3:16 Даруни об

2. Фармони Исо:

- Матто 28:18-20

- Қабул мекунад, ки Худо - Падар, Писар ва Рӯҳ аст.

3. Калисо

А. Аъмол 2:37-41

1. Яқум тавба - баъд таъмид

2. Таъмид нишон медиҳад, ки гуноҳ омӯрзида шуд

3. Хабарии умумӣ буд.

4. Баъд азоб омад 4:13-22, 7:54-60, 8:14

Б. Филиппус ва ҳабашӣ

Аъмол 8:26-40

1. Баъд аз имон 8:36-39

2. Ба об фуромаданд 8:38

Даруни об

В. Оятҳои дигар

Аъмол 10:47-48 - Ҷамаи имондорон як ҳастанд.

Аъмол 16:14-15 - ӯ ва оилааш.

Аъмол 18:8-11 - як гурӯҳ таъмид гирифтанд.

4. Таъмид - чӣ маънӣ дорад? Хонед:

Румиён 6:1-13

А. Муайян кардан бо Ё:

• Румиён 6:4 - бо Ё дафн шудем

• Румиён 6:6 - бо Ё маслуб шудем

• Румиён 6:8 - бо Ё низ хоҳем зист

Б. Бо гуноҳ мурдаем

Қулласиён 2:12-13

В. Ба ҳаёти нав қадам гузоштан

Румиён 6:4

Г. Ҷамчун инсонии кӯҳна мо мӯрдем (Рум. 6:6)- Ғалотиён
2:20

Д. Мо бандагони Худо шавем - на бандагони гуноҳ

Аз ёд кардан: "Пас мо, дар мамоташ таъмид ёфта, бо Ё дафн шудаем, то ки, чунон ки Масеҳ бо ҷалоли Падар аз мурдагон эҳё шуд, он чунон мо низ дар ҳаёти нав қадамгузор шавем.,,
Румиён 6:4

Дарси 14 - Таъмиди Рӯҳ

Хонед: Юҳанно 1:32-34

1. Ин чӣ аст бо Рӯҳулқудс таъмид медиҳад?

А. Пешгӯй: —

- Ишаъё 44:3 (саҳ.1048)

- Юил 2:28-32 (саҳ 1316)

- Аъмол 1:5, 2:4

2. Таъмиди Рӯҳ дар вақти имон овардан

А. Аъмол 19:1-7 Имон овардан ва Рӯҳро қабул кардан
як нест

Б. (1) Ба Қуринтиён 12:12-14. Ҳамаи мо як ҳастем,
Як Рӯҳ

В. Қулласиён 1:18

Як бадан - Калисо

Эфсусиён 1:22-23

Эфсусиён 1:11-14

Г. Рӯҳ мӯҳри имон.

• Ғалотиён 5:22-23

• (1)Қуринтиён 6:19-20

Д. Самари Рӯҳулқудс

Румиён 5:5:14:17

Барои ёд кардан: "Зеро ки ҳамаи мо — хоҳ яҳудиён, хоҳ
юнониён, хоҳ ғуломон, хоҳ озодон — бар тибқи як Рӯҳ дар як
бадан таъмид ёфтаем, ва ҳама аз як Рӯҳ нӯшонида шудаем.,,
(1) Ба Қуринтиён 12:13

Руйхати супориши ин дарсҳо:

Оятҳо аз ёд кардед?:

_____ Юҳанно 3:16

_____ Румиён 10:9-10

_____ Луқо 1:35

_____ Марқӯс 11:24

_____ Забур 106;2

Еҳушаъ 1:8

(1) Ба Тимотиус 4:7-8

Аъмол 17:11

Забур 118: 105

Забур 118:11

Филлипиён 4:8

Яъқуб 1:22

Румиён 6:4

(1) Ба Қўринтиён 12:13

Шаҳодат додед?

Шаҳодатро ба каси дигар нақл кардед?

Дуо

- Дар дарс дуо мекунед?
- Дар ибодат дуо мекунед?
- Дар вақтҳои дигар дуо мекунед?

Китоби Муқаддас:

- Фикру андеша кардед?
- Ҳар ҳафта хонадед?
- Ҳар ҳафта нақл кардед?